

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 20, (320),
24 октябри соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ИСЛОҲОТ ДАР САМТИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРӢ ИДОМА ДОДА МЕШАВАД

Суханронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми байналмилалии соҳибкорӣ - 2018 таҳти унвони «Рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ»



Ширкаткунандагони муҳтарамии форум! Меҳмонони гиромӣ! Ҳозирини арҷманд!

Ҳамаи шуморо ба Форуми байналмилалии соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе хуш омадед меғӯям.

Баргузори ин чорабинӣ барои мубодилаи афкор ва таҷриба, баррасии имкониятҳои мавҷуда ва тавсеаи ҳамкорӣҳои судманди иштирокчиёни он бисёр муҳим мебошад. Доираи мавзӯҳои форум сол ба сол васеъ гардида, сатҳи баррасии масъалаҳову натиҷагирӣ аз онҳо тақмил меёбад. Ҳукумати Тоҷикистон ба рушди соҳибкорӣ ва бехтар намудани фазои сармоягузорӣ дар кишвар тавачҷуҳи ҳосса зоҳир менамояд ва ташаббускори ҳалли масъалаҳои марбут ба дастгирии соҳибкорӣ мебошад. Бовар дорам, ки масъалаҳои дар форуми имрӯза баррасишаванда низ ба ҳалли масъалаҳои муҳими фаъолияти соҳибкорӣ, таҳияи пешниҳоду тавсияҳо дар самти бехтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва дастгирии давлатии ин соҳа мусоидат менамоянд.

Ҳонуҷҳо ва ҷанобон!

Қобили зикр аст, ки дар чараёни форумҳое, ки солҳои қаблӣ баргузор гардидаанд, як қатор санадҳои ҳамкорӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, сохтмони инфрасохтори баҳши воқеии иқтисодиёт, аз ҷумла энерге-

тика, саноат, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ ба имзо расида, амалӣ шуда истодаанд. Роҳандозии ҳамкории мутақобилан судманд бо сармоягузори соҳибкорони хориҷӣ дар панҷ соли охир барои ба иқтисодиёти кишвар ҷалб гардидаи беш аз 5 миллиард доллари амриқой сармоягузори хориҷӣ, аз ҷумла қариб 2 миллиард доллари амриқой сармояи мустақим мусоидат намуд. Дар натиҷа соли ҷорӣ баҳши хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 70 фоизро ташкил дода, назар ба панҷ сол пеш 12 банди фоизӣ зиёд гардидааст. Тавассути ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ баҳши саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар соли 2017-ум 17 фоизро ташкил дода, содироти маҳсулоти соҳа, алалхусус, семент, гачкартон, масолеҳи рангубор, маъдан, консерваи меваю сабзавот, матоғҳои пахтагин ва қоллин бамаротиб афзудааст.

Аммо таъкид месозам, ки имкониятҳои Тоҷикистон дар самти содироти маҳсулоти ниҳой зиёданд ва соҳибкору сармоягузорино зарур аст, ки малакаву имкониятҳои худро барои истеҳсол ва содироти маҳсулоти дорои қобилияти рақобат дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ ва ба даст овардани арзиши баланди иловагӣ равона намоянд.

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гуза-

риш аз иқтисодиёти аграриву саноатӣ ба саноативу аграрӣ ҳадафи асосӣ ва шакли фаъолияти иқтисоди миллии дар дурнамо интиҳоб шудааст. Қумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бояд яқчо бо сохтору мақомоти дахлдори давлатӣ ва ғайридавлатӣ минбаъд ҷиҳати баланд бардоштани мақоми истеҳсолкунанда дар кишвар, ҳамаҷониба дастгирӣ намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ ва ташкили марказҳои рушди захираҳои инсонӣ барои хизматрасонӣ ба соҳибкору сармоягузори тадбирҳои зарурӣ андешад. Бо татбиқи ҷунин нақшаи амал мо метавонем ба баланд бардоштани саҳми баҳши хусусӣ дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, таъсири ҷойҳои кори доимӣ ва боз ҳам бехтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳоли муваффақ гардем.

Ман ба қобилияти соҳибкору имрӯза дар самти васеъ намудани истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти қобили рақобат, зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулоти ниҳой ва бо ҷалби технологияҳои пешқадам ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии истеҳсолот итминон дорам ва бори дигар изҳор менамоям, ки Ҳукумати мамлакат ташаббусҳои соҳибкору сармоягузорино ҳамеша дастгирӣ мекунад. Ман ба ҳамаи соҳибкоруи бонангу номусе, ки идкоми Ҳукумати ҷиҳати бо дастовезҳои сазовор истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ намуда, дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ ва роҳу пулҳо бунёд карда, дар дигар қорҳои ободонӣ ва амалҳои хайру савоб ташаббускор ҳастанд, миннатдорӣ баён менамоям.

Меҳоҳам махсус хотирнишон намоям, ки дар шароити ҳассоси муносибатҳои геосиёсӣ, авҷ гирифтани бархӯрдҳои тичоратӣ ва таҳримҳои байни кишварҳои абарқудрати ҷаҳон гузоштани заминаҳои мусоид барои рушди истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсоли молу маҳсулоти баландсифат, афзоиш додани содирот ва пайдо кардани мавқеи сазовор дар бозори ҷаҳонии молу хизматрасонӣ ниҳоят муҳим мебошад. Аз ин лиҳоз, ворид намудан ва истифодаи васеи технологияҳои муосири инноватсионӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти соҳибкору ва қобилияти идоракунии онҳо, ҷорӣ намудани усулҳои муосири менеҷменти сифат ва омодагии кадрҳои омилҳои асосии ноил шудан ба ин ҳадаф ба ҳисоб мераванд. Зарур аст, ки аз ҷониби ширкаткунандагони форум доир ба самтҳои минбаъдаи рушди соҳибкорӣ ва дастгирии давлатии он пешниҳодҳои мушаххас манзур карда шаванд, то ки сохторҳои дахлдор доир ба онҳо дар татбиқи сиёсати дастгирии соҳибкорӣ ҷорачӯӣ намоянд.

Раванди дастгирии давлатии соҳибкорӣ вобаста ба вазъ ва рушди муносибатҳои бозорӣ дар кишвар талаб мекунад, ки ислоҳот дар ин самт идома дода шавад. Зеро ҳарчанд ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат дар ин самт қорҳои зиёд амалӣ гардидаанд, вале ҳоло ҳам як қатор масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мондаанд. Ислоҳоти доир ба бехтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ амалигардида имкон дод, ки дар давоми даҳ соли охир нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар дар сатҳи устувор нигоҳ дошта, рушди воқеии иқтисодиёт ба ҳисоби миёна 7 фоиз таъмин карда шавад.

Бори дигар таъкид менамоям, ки саҳми баҳши хусусӣ дар ин раванд арзишманд буда, вазиҳои давлат ҳамоно аз таъмин намудани шароити мусоид барои фаъолияти босамари ин бахш иборат мебошад. Имрӯз дар назди мо доир ба истифодаи самараноки захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ кишвар, табиқи додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ ва таъмин намудани сатҳи баланди зиндагии мардум, ҳамчунин, тавсеаи имкониятҳои шугли босамари аҳоли дар соҳаҳои истеҳсолӣ вазиҳои умда қарор доранд. Барои ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда то соли 2030 як қатор нишондиҳандаҳои мақсаднок муайян карда шудаанд, ки зиёда аз 3 баробар афзоиш додани маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, тавсеаи диверсификасияи иқтисодиёти миллии, зиёда аз 2 баробар қорҳои додани сатҳи камбизоатӣ ва то 50 фоиз баланд бардоштани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳоли аз ҷумлаи онҳо мебошад. Ҳукумати мамлакат вобаста ба фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкору ҳамаҷониба ислоҳоти муҳимро дар самтҳои муҳталифи иқтисодиёт, аз ҷумла соддагардонии расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, химоя ва дастгирии соҳибкору сармоягузорино, тақмили низомии андозбандӣ, соддагардонии санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ислоҳоти низомии иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ амалӣ менамояд.

Дар доираи фаъолияти Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бехтар намудани фазои сармоягузорӣ, ки муқолаҳои озодаи давлат ва баҳши хусусиро таъмин намуда, ба он, ҳамчунин, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва сармоягузорино хориҷӣ шомиланд, тақмили заминаи қонунгузорӣ дар самти дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва бехосии фазои сармоягузорӣ идома дода мешавад. Тавассути тақмили қонунгузорино соҳавӣ тақвият бахшидани муқолаҳои давлат ва баҳши хусусӣ, рушди малакаву иқтидори соҳибкорӣ, дастгирии истеҳсолкунандагони молу маҳсулоти

(Давомаш дар саҳ.3)

**НАШЪАМАНДИВУ НАШЪАҶАЛЛОБӢ ЗУХУРОТИ
ХАТАРӢ БА АМНИЯТИ МИЛЛӢ ВА ҲАЁТИ
ОСОНИТАИ ШАҲРВАНДОН АСТ!** 2

**ЗАНОНИ МАҲАЛ ДАР АМАЛИШАВИИ
ҲАДАФҲОИ СОЗАНДАИ ХИЗБ
САҲМГУЗОРАНД** 4

**ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР ДАВРОНИ
СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ КИШВАР
РУШД НАМУД** 5

**ШАЙТОН ДАР
СИМОИ ОДАМӢ** 7

**НАТИҶАГИРИИ АЗ ФАЪОЛИЯТИ КУМИТАИ
ИҶРОИЯИ ХҲДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
ДАР НУҲ МОҲИ СОЛИ 2018** 8



Абдулло РАХМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ
дар вилояти Хатлон

Муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар баробари терроризм ва экстремизм яке аз сарчашмаҳои таҳдид ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва бехатарии давлатҳо ба ҳисоб меравад. Боиси таассуф аст, ки мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ҳамчун яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои инсоният дар асри 21 боқӣ мемонад ва ба мўтадили иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии давлатҳоро минтақаҳои алоҳида таҳдид менамояд. Миллионҳо нафар бо сабаби истеъмол намудани маводи нашъаовар азият мекашанд ва ҳазорҳо ҷавон ҷони худро бохтаанд.

Барои бештар сохтани таъсири муқовимат бо ин вабои аср моро зарур аст нахустомилҳои онро мушаххас созем. Таҳлилу мушоҳидаҳо собит сохтаанд, ки омилҳои асосии ҷалб шудани шахрвандон ба нашъамандиву нашъачаллобӣ ба таври умум чунинанд:

-Ҳавову ҳаваси фаҳмидани “лаззат”-и маводи муҳаддир, ки оқибат ба муътодӣ ва нобудӣ оварда мерасонад;

-Соҳиби пули муфт шудан аз роҳи интиқоли маводи муҳаддир;

-Робитаҳои ғайриқонунии баъзе сокинони минтақаҳои наздисарҳади бо қочоқчиёни Афғонистонӣ;

-Аз тарафи баъзан сокинон дар манзили истиқоматӣ ташкил кардани банғиҳонаҳо ва дар ҷойҳои муайян сомон додани фоҳишахонаву дискотекӯҳои фаҳшафзо;

-Бетарафии баъзе нафарон, ки ба мақомот саривақт нисбати ҷунин амалҳо хабар намедиханд ва ғайра.

Агар ба таърихчаи роҳ ёфтани маводи муҳаддир ба Тоҷикистон назар андозем, дар кишвари мо то нимаи аввали солҳои 90-уми асри гузашта муомилоти ғайриқонунии маводи муҳаддир ва истифодаи он ҷандон нигаронкунанда набуд. Зеро дар Тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоби миёна тақрибан 7-10 килограмм маводи нашъаовари навъи банғдона мусодира мешуд ва шумораи нашъамандони ба қайди диспансерӣ гирифташуда ҳамагӣ 936 нафарро ташкил менамоданд. Вале пас аз сукути Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишвари мо низоҳҳои сиёсӣ ва мазҳабӣ оғоз шуда, ниҳоят боиси сар задани ҷанги таҳмилии шахрвандӣ гардиданд. Гурӯҳҳои ҷинойткор бо истифода аз вазъи нооромии он солҳо роҳҳои пинҳонии интиқоли қочоқи маводи нашъадори истехсоли Афғонистонро, ки яке аз бузургтарин истехсолкунандагонӣ маводи муҳаддир дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ба Тоҷикистон аз худ намуданд.

Аз ҳамаи давра дар Тоҷикистон сатҳи ҷинойтҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи муҳаддир рӯ ба афзоиш ниҳод ва мақомоти хифзи ҳуқуқ сохторҳои низомии мамлакат бори аввал соли 1993 38 килограмм афюн ва соли 1996 6 килограмм героини истехсоли Афғонистонро мусодира

намуданд.

Баробари афзоиши ҳаҷми қочоқи муҳаддирот Ҳукумати Тоҷикистон бо эҳсоси масъулият дар назди халқи кишвар ва тамоми башариат ба татбиқи чорабиниҳои маҷмӯӣ ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар шуруъ намуд. Аз ҷумла, соли 1994 дар сохтори мақомоти қорҳои дохилӣ воҳидҳои мустақил ва махсуси мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ташкил карда шуд.

Дар ин ҷода Тоҷикистон солҳои 1995-1996 ба як қатор Конвенсияҳои Созмони Милалӣ Муттаҳид дар ин самт ҳамроҳ гардид.

12 апрели соли 1996 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои таъхиринопазир оид ба пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар» ба тасвиб расонида шуд, ки асоси муборизаи мақсаднокро бо муҳаддирот гузошт.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 1999 мақоми хифзи ҳуқуқи нав – Агенсии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ таъсис дода шуд, ки он барои амалӣ намудани сиёсати давлатӣ, ҳамоҳангсозии байниидоравӣ, инчунин ҳамоҳангсозии ҳамкорихои байналмилалӣ дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии онҳо ва пешгирии нашъамандӣ вақолатдор гардид.

Ҳамзамон бо ин, барои фароҳам овардани асосҳои ҳуқуқи мубориза бар зидди ҷинойтҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи муҳаддир як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия ва тасдиқ шуда, бо асноди байналмилалӣ мутобик гардонид шудаанд. Заминаҳои ҳуқуқи мубориза ва назорати муомилоти маводи муҳаддир, инчунин пешгирии нашъамандӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шуд.

Муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар барои содир намудани ҷинойтҳои вазнин ва махсусан ҷинойтҳои фаромиллӣ шароити мусоид фароҳам меорад.

Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиклолӣ дилҳоқ ташаббусҳои муфид ва самаранокро, ки дар самти муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва нашъамандӣ равона карда шудааст, дастгирӣ менамуд ва менамояд.

Ин мушкилиҳои ҳамеша тахти назорати роҳбарияти давлат қарор доранд. Оид ба тасмими Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати мубориза бо ин вабои аср борҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар тамоми сатҳҳо, аз ҷумла аз минбарии Созмони Милалӣ Муттаҳид хотиравсон карда шудааст. Ташаббусҳои зиддимухаддироти Тоҷикистон аз ҷониби бисёр давлатҳои бонифузи ҷаҳон ва сомонҳои байналмилалӣ дастгирӣ ёфтаанд. Мавриди зикр аст, ки Тоҷикистон давлати истехсолкунандаи маводи нашъадор нест, вале бо назардошти мавқеи ҷуғрофии ҷойгираш дар баробари Туркманистон ва Ўзбекистон ба давлати транзитии ба ном “Масири шимоли” табил ёфтааст.

Ҳодисаҳои фоҷеаоваре, ки тайи солҳои охир аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ-экстремистӣ ва гурӯҳҳои мутташаққили ҷинойтпеша содир шуданд, аз як тараф гӯшрас намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба хатари терроризм бошад, аз тарафи дигар кирдорҳои маъмур водор намуданд, ки бо қадом зухурот робита доштани терроризмро

андеша намоем. Яке аз робитаи хатарноктарини он, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар мебошад, ки он яке аз сарчашмаҳои асосии маблағгузори терроризми байналмилалӣ аст.

Ҳоло ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муяссар нагаштааст, то вазъи глобалии маводи нашъаоварро ба самти бехтар равона созад: дар солҳои 2000-ум маводи нашъаоварро 180 млн. нафар ё инки 3% аҳолии қурраи замин истеъмол менамудаанд. Соли 2006 шумораи онҳо ба 200 млн. нафар расид. Ҳоло бошад шумораи расмӣ он аз 300 млн. гузаштааст. Дар омили ҷаҳонӣ зикр шудааст, ки нашъамандӣ яке аз омилҳои гирифтورشавӣ ба беморихои сироятӣ мебошад. Масалан, айнаи замон беш аз 12 млн. нашъаманд ба бемории гепотити С гирифтанд. Беш аз ҷорӣ ки нашъамандон ба вирусии норасоии масъунияи бадан ва бемории норасоии масъуният (ВИЧ/СПИД) гирифтанд.

Хариду фурӯши маводи нашъаовар мувофиқи маълумотҳои алоҳида ба 400-500 млрд. долл. ё ин ки 8-10% -и арзиши умумии қардиши моли тамоми дунёро ташкил медиҳад, ки ҳамаи ин ба тахрибкорӣ ва анҷоми амалҳои террористиву экстремистӣ равона мегарданд.

Яке аз механизмиҳои муқовимат ё пастан намудани вазъи нашъамандӣ ин ҳамкории байналмилалӣи Тоҷикистон бо дигар давлатҳо ва сомонҳои мебошад. Дар доираи созишномаҳои байналмилалӣи зиддимухаддиротӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба имзо расонидааст, як қатор созишномаҳо, протоколҳо ва ёддошти тафохуми дучониба ва бисёрҷониба қабул гардиданд.

Пас аз сарнагун шудани низоми “Толибон” дар Афғонистон, Тоҷикистон миёни давлатҳои хоричӣ яке аз аввалинҳо шуда рушди ҳамкороиро бо мақомоти хифзи ҳуқуқи ин кишвар оғоз намуд. Бо ин мақсад 27 апрели соли 2005 дар шаҳри Кобул Созишнома миёни Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳукумати Афғонистон оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ба имзо расонида шуд.

Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни фаъоли мубориза бар зидди маводи муҳаддир буда, тамоми имконияту воситаҳои худро дар мубориза бо ин зухуроти номатлуб равона намудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз соли 1994 то моҳи январӣ соли гузашта дар ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти хифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии кишвар 113 тоннаю 541 кг маводи нашъадор, аз ҷумла: афюн - 38 тоннаю 494 кг, героин - 33 тоннаю 800 кг, гурӯҳи банғдона - 39 тоннаю 954 кг ва 1 тоннаю 292 кг дигар намудҳои маводи нашъадор мусодира шудааст. Мувофиқи таҳлилҳои оморӣ ин миқдор маводи муҳаддир метавонист қариб 50 миллион нафарро ба бемории нашъамандӣ гирифта намояд.

Соли гузашта наздики 5 тонна маводи муҳаддир мусодира карда шуд, ки ҳар як киллограмми он метавонист зиёда аз чорсад нафарро нашъаманд созад. Яъне ин миқдор маводи муҳаддир мусодирашуда метавонист 2 миллион нафарро бадбахт созад.

Мутаассифона, ба тамоми чораҳои андешидашуда нигоҳ накарда, ин мушкилот ҳоло ҳам яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти хифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ боқӣ мемонад. Бо вучуди ҷунин ҳамкороҳои мурабам, вазъи нашъамандӣ дар ҷумҳурӣ дар сатҳи ташвишовар қарор дорад.

Бо ин мақсад дар Тоҷикистон як

қатор тадбирҳои таъхиринопазир барои муътадил сохтани вазъи вобаста ба маводи нашъаовар, пешгирии роҳҳои қочоқ, қоҳиши сатҳи муомилоти ғайриқонунии онҳо ва истифодаи маводи нашъадор роҳандозӣ карда шудаанд.

Бо мақсади пешгирӣ аз болоравии сатҳи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва истифодаи ғайритабибии онҳо бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13-уми феввали соли 2013 тахти №1409 “Стратегияи миллии мубориза бо қардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020” қабул карда шуд. Қабули Стратегияи маъмур вобаста ба вучуд омадани таҳдидҳои нав, қабл аз ҳама вобаста ба фаъол гардидани ҷинойтҳои трансмиллӣ, аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар алоқаманд мебошад. Стратегия барои ҳамкороии созанда байни мақомоти ҳокимияти давлатӣ, сомонҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини бехатарии шахсият, ҷомеа ва давлат мусоидат менамояд. Мақсади асосии Стратегия қоҳиши амалии паҳншавии муомилоти ғайриқонунии маводи муҳаддир ва истеъмоли ғайритабибии онҳо буда, хатари ин омилҳо ба солимии аҳолии қоҳиш медиҳад.

Зимнан, бояд хотирнишон сохт, ки қардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир масъалаест, ки дар мубориза бо он дар баробари сохторҳои давлатӣ ҷомеаи шахрвандӣ, аз ҷумла мо ҳизбиён масъулем. Чунки дар шароити рӯзафзуни мураккаб гардидани авзои ҷомеа яке аз хатарҳои ҷиддӣ ба саломатӣ ва генафонди миллат ин маводи муҳаддир аст, ки аз тарафи гурӯҳҳои манфиатҳо ҳамчун яроқи қатли ом мавриди истифода қарор дода шудааст. Таҳлилҳои оморӣ гувоҳи онанд, ки ба ҳисоби расмӣ теъдоди нашъамандони бақайдгирифташуда дар Тоҷикистон ба беш аз 7000 нафар расида, беш аз 60%-и онҳоро ҷавонони то 35-сола ташкил медиҳанд. Аз ин шумора 1385 нафараш ба вилояти Хатлон рост меояд. Ин шумораест, ки дар он аксарии истифодабарандагонӣ банғдонаву афюн, ки дар қайди расмӣ нестанд, дохил намешаванд. Месазад қайд намоем, ки аз шумораи умумии нашъамандон дар кишвар 3796 нафарашон гирифтори АНМО/ВНМО (ВИЧ/СПИД) ҳастанд.

Дар ин росту вазифаи ҷомеаи шахрвандӣ ва сохторҳои ҳизбӣ чунинанд:

-Маводҳои қоҳиӣ таҳлиلى ва ҳушдордиҳанда бештар нашр ва паҳн карда шавад, то сатҳи огоҳии ҷомеа дар ин самт баланд гардад;

-Волидон дар кўчаву маҳалла ва деҳаҳо фарзандони худро аз муносибат бо ҳамсоияи нашъаманд дур нигоҳ доранд ва эҳтиёт кунанд;

-Ҷавононе, ки эҳтимоли майл карданишон ба ҷунин гурӯҳҳои нашъаманду нашъачаллобӣ эҳсос мегардад, бояд мавриди тарбияи ҷамъиятӣ қарор гиранд, то саривақт аз рӯй додани фоҷиаву бадбахтӣ дар оила пешгири карда шавад;

-Бо мақомоти дахлдор ҳамкороҳои зичтар намоянд, то аз густариши ҷунин омилҳо саривақт пешгири карда шавад;

-Бо назардошти бадбахтиҳои беморихо ва хонавайрониҳо, ки ин амалҳои номатлуб ба сари ҳар хонавода оварданишон мумкин аст, фазои нафрат аз нашъамандону нашъачаллобон дар ҷомеа ба вучуд оварда шавад ва ғайра.

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ БОРАНГУ НИГОРИ ТОЗА ЭҲӢ ШУДАНД



Дар доираи татбики босифати бандҳои нақшачорабинҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт барои нимсолаи дууми соли 2018, дар ташкилоти ибтидоии хизби «Парафшон» намоиши хунарҳои мардумӣ бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, эълонгардидани Соли тақвияти робита бо маҳал ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ бо иштироки сокинон баргузор гардид.

Дар доираи татбики босифати бандҳои нақшачорабинҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт Ватанзода Сайчаъфар оғоз намуда, оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизб, аз ҷумла тарғиби фарҳанги миллий ва пешгирии аз майли бегонапарастӣ миёни ҷавонону занон суҳанронӣ намуда, кайд кард, ки либоси миллий нишоне аз таъриху фарҳанги қадимаи ҳар як халқиату миллат мебошад. Нигоҳ доштани либоси миллий ва аз насл ба насл ба меърос гузоштани он вазифаи муқаддаси ҳар як сокини соҳибхирад аст. Инчунин бо мақсади

ба роҳи дуруст хидоят намудани ҷавонон ва гирифтани пеш роҳи бегонапарастии гаравидани онҳо ба созмону ҳаракатҳои ифротӣ террористӣ, бо истифода аз усулҳои муносири қор бо табақаҳои иҷтимоӣ боз ҳам пурзӯр намудани ҷалби нерӯи ҷавонон, баҳусус ҷавонони марказ ба равандҳои созандагӣ бунёдкуорӣ ва оид ба ихтиёри хизмат намудан дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуд.

Дар охири чорабинӣ ба аъзо ва фаълони ҲХДТ аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ барои иштирок ва саҳми босазо гузоштани дар чорабини мазкур Сипосномаи хизбӣ тақдим карда шуда, аъзои ташкилоти ибтидоии «Фарҳангчиён»-и шаҳри Леваконт таъби хоширано бо сурӯди дилнишинанон болида гардонидан.

Ш.ЛЕВАКАНТ

ОСУДАГӢ ВА ФАРОВОНИИ РӢЗГОРИ СОКИНОНИ КИШВАРАМОН АЗ ҲАДАФҲОИ МУҲИММИ ҲХДТ АСТ!

Бо мақсади иҷрои ҷадвали баргузори вохӯрию мулоқот дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳалаҳои ноҳияи Шахритуз дар нимсолаи дууми соли чорӣ дар деҳаи ба номи Лочин Нурови ҷамоати деҳоти ба номи Талбақ Садриддини ноҳия вохӯри баргузор гардид, ки дар он мудири шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шахритуз Негматов Начибулло иштирок ва суҳанронӣ намуд.



Масъулин дар назди ҷамъомадагон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, Соли тақвияти робита бо маҳал, эълонгардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳаргуна хизбу ҳаракатҳои экстремистӣ, рафтормирдорӣ аъзои ТЭТ Ҳизби Наҳзати исломӣ, ки боиси марғи сайёҳони

хориҷӣ гардид, суҳанронӣ намудан. Инчунин, дар идома дар бораи озмунҳои хизбӣ, Аксия тарғиботӣ-амалии хизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ҳарф зада, барои роҳандозии Аксияи номбурда ва иштирок дар озмунҳои хизбӣ сокинон даъват карда шудан.

Н.ШАХРИТУЗ

ИЛМУ ДОНИШИ ВА САРВАТҲОИ ЗЕҲНӢ ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШИ ҶОМЕА МЕБОШАНД



Тибқи ҷадвали таъдиқгардидани Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ аз тарафи қорمانдони масъули хизб дар байни устодону касбомӯзони ташкилоти ибтидоии хизби «ОКТ-25» хониши сиёсӣ доир гардид.

Абубақр оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, инчунин сиёсати дохиливу хориҷии кишвар, эълонгардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ суҳанронӣ намуд.

ҲХДТ дар ноҳияи Курбонӯв Абдулҳафиз оид ба ривочу раванқ додани хунарҳои мардумӣ касбомӯзонро таъсияҳои судманд дод. Директори Литсейи касб-техники №25 Мирзоев Валиҷон ҳамзамон, вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Дӯстӣ қайд намуд, ки мо устодон ва касбомӯзон ҳамеша ҷонибдори сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастем.

Н.ДӢСТӢ

ФАРҲАНГ ҲАСТИИ МИЛЛАТ ВА БАҚОИ ДАВЛАТ АСТ!

Вохӯри навбатии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ваҳш дар деҳаи Оқтеппаи ҷамоати шаҳраки Киров бо сокинони маҳал баргузор гардид.



Дар вохӯри мазкур раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ваҳш Одилҷон Маҳмадов иштирок ва дар бораи эълонгардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, озмунҳои хизбӣ ва роҳандозии Аксия тарғиботӣ-амалии хизбӣ

таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» андешаронӣ намуда, ҷамъомадагонро ба қорҳои созандагӣ бунёдкуорӣ, тарбияи дурусти фарзандон дар роҳи ватандӯстиву худогоҳии миллий ва риояи талаботи қонунҳои амалкунанда

рахнамоӣ кард. Дар охири чорабинӣ раиси ташкилоти ибтидоии «Оқтеппа» бо Ифтихорномаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Киров ташкили чорабинии бошуқӯҳ сарфароз гардонид шуд.

Н.ВАХШ



СОКИНОН БА ҚОРҲОИ СОЗАНДАГИВУ БУНӢДҚОРӢ САФАРБАР ГАРДИДААНД

Дар ташкилоти ибтидоии хизби «Устод» тибқи ҷадвали баргузори хониши сиёсӣ вобаста ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯри баргузор гардид, ки дар он қормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Ализода Одил ва Асадуллозада Саймуҳаммад иштирок ва суҳанронӣ намудан.

Зимнан, Ализода Одил оид ба самтҳои аф-

залиятноки фаъолияти ҲХДТ, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» андешаронӣ карда, зикр намуд, ки мақсади Қонуни мазкур пурзӯр кардани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллий,

умумибашари ва фарҳангӣ, инчунин хифзи ҳуқуқи манфиатҳои фарзанд мебошад. Баъдан Асадуллозада Саймуҳаммад дар бораи роҳандозӣ ва дар амал таъдиқ намудани Аксия

тарғиботӣ-амалии хизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ҳарф зада, шахсонӣ хайрхоҳу ватандӯст, соҳибқорони муваффақ, фаълон аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ-ро барои анҷоми қорҳои хайру саҳо, бунёди иншоотҳои хизматрасонӣ дар маҳали зист, дастӣ қӯмак дароз намудан ба шахсонӣ ниёмздани ҷомеа даъват намуд.

Ш.БОХТАР

ҲИФЗ ВА ЭҲӢӢ ЁДГОРИҲОИ НИӢҒОН ВАЗИФАИ ҲАР ЯК ШАҲРВАНДИ ВАТАНДӢСТ МЕБОШАД

Тибқи ҷадвали таъдиқнамудани Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ ин навбат дар деҳаи Ибрати ҷамоати деҳоти Тугарак бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза ва мутаҳассиси шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза ва мутаҳассиси шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Ситамова Роҳила бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ чорабини фарҳангӣ-сиёсӣ баргузор гардид.



Зимнан Сафарова Ҳафиза оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ, аз қабил сафарбар қордани сокинон ба сарфаву сариштақорона истифода бурдани нерӯи барқ, баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум аз хатарҳои терроризму экстремизм ва хизбу ҳаракатҳои ирғиҷони дар кишвар мамнӯъ, пешгирии аз таассуби динӣ ва бегонапарастии майл ба фарҳанги бегона, огоҳ қордани ҷомеа аз хатарҳои истифодаи нодурусти технологияҳои муосир ва шабақаҳои иҷтимоӣ ва ҷалби ҷавонон ба хизмат дар сафи Арғиши милли-

ҳамҷун мактаби ҳасорату мардонагӣ суҳанронӣ намуд. Ҳамзамон, Ситамова Роҳила бо мақсади сазовор пешвоз гиғифтани 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ободу зебо қардонидани кишвари азизамон сокинонро барои иштирок дар Аксия тарғиботӣ-амалии хизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» даъват қард.

Н.ВОСЕЪ

ЗАБОНИ МИЛЛАТ - ҲАСТИИ МИЛЛАТ!



Тибқи нақша-қорабинҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи давлатии Данғара ва Мақомоти иҷроияи ҳоқимияти давлатии ноҳияи Данғара Конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Забони миллат – ҳастии миллат!» доир қар-

дид. Дар қорабини мазкур олимону муҳаққикон ва забоншиносон аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Паҷуҳишгоҳи рушди маориф, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ иштирок намудан.

ба мақом ва манзалати забони тоҷикӣ ҳамҷун забони давлатӣ ва қойгоҳи ҲХДТ дар ин росто маърузаҳои илмӣ пурмуҳтаво намудан.

Ҳамзамон, бахшида ба ин санаи муҳим дар ҷамъбасти қорабинӣ ба як қатор фаълон аз ҷониби роҳбарияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара барои саҳми арзанда гузоштани тарғиботи ҳадафҳои созандаи ҲХДТ – ҳамҷун хизби пируз ва пешсавби ҷомеа бо Ифтихорномаҳо сарфароз қардонидани шудан.

Н.ДАНГАРА

ЗАНОНИ МАҲАЛ ДАР АМАЛИШАВИИ ҲАДАФҲОИ СОЗАНДАИ ҲИЗБ САҲМГУЗОРАНД



Қихати амалӣ намудани дастуру супоришҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон вобаста ба баргузори қорабинҳои бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар маҳаллаи Фурманови ҷамоати деҳоти Узуни ноҳияи Қалолиддини Балҳӣ бо ҷалби занони маҳал қорабини сиёсӣ- фарҳангӣ роҳандозӣ гардид.

Нохуст, қормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Қалолиддини Балҳӣ аз намоиши дастранҷ ва истеъ-

батадриҷ беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, махсусан сатҳи зиндагии хунармандони мардумӣ, таъсири бузург расонад, аз ҷониби дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллий ва ҳисси ватандорӣ, инчунин эҳсоси эҳтиром ба хунарҳои мардумӣ нақши басо муҳим меғузорат.

Ҳамзамон дар ин вохӯри доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ суҳан рафта қайд гардид, ки хатарҳои ҷаҳони имруза ба монанди терроризму экстремизм ва қоррӯсия, ки яке аз омилҳои хатарноктарини ҷомеа ба ҳисоб рафта, ба амнияти миллий ва Истиклолияти давлатӣ таҳдид менамояд, даъват ба амал овард, ки мубориза алайҳи ин омилҳои муборизаи дастаҷамъона мебошад.

Н.Қ.БАЛҲӢ

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР ГУШАҲОИ ДУРДАСТИ
КИШВАР НИЗ ХИФЗ ГАРДИДААНД

Воҳӯри навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо сокинони деҳаи Давади ҷамоати деҳоти ба номи Сайф Раҳимов баргузор гардид.

Бо вучуди дар гушаи дурдасти ноҳия мавқеъ доштани деҳаи номбурда воҳӯри ва намоиши

хунароҳои мардумӣ дар сатҳи баланди сиёсӣ ташкилӣ баргузор гардида, ҷағғолнокии мардуми деҳотро нисбати сиёсати Пешвои миллат ва ҲХДТ собит сохт.

Зимни воҳӯри нахуст раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Раҷабзода Маҳмадсаид оид ба самтҳои афзалиятнокии ҷағғолияти

ҲХДТ, Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ суханронӣ кард.

Сипас бо иштирок ва фарогирии хунаромандону кишоварзони моҳири маҳалла намоиши хунароҳои мардумӣ ва дастовардҳои кишоварзон дар сатҳи баланд ташкил карда шуд, ки аз ин намоишгоҳ ҳамагон дидан намуданд.

Раҷабзода Маҳмадсаид ба намоиши хунароҳои мардумӣ ва дастовардҳои кишоварзони маҳал, ки воқеан ҳам дар сатҳи баланд ташкил карда шуда буд, баҳон баъдан дод.

н.ТЕМУРМАЛИК

АЗ АМОНИ ГУФТУГӢ ДОРЕМ МО

Тибқи чадвали тасдиқ-гардида дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Баҳористон»-и деҳаи Баҳористони ҷамоати деҳоти Ватан баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ доир гардид.

Мақсад аз баргузори ҷорабинӣ тарғибу ташвиқ ва рушди хунароҳои миллӣ дар маҳал, бедор намудани завқи хунаромандӣ дар замири сокинон ва муаррифии хунаромандони маҳал мебошад.

Дар ин ҷорабинӣ масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фарҳор Шаҳбози Искандар, Раҳмонов Далер ва раиси ташкилоти ибтидоии хизбии «Баҳористон» Акрамов Нозим сараввал аз коргоҳи



табақтарошии Исупов Файзулло, ки дар хонааш ба табактарошӣ машғул аст, шинос шуда, сипас аз намоиши хунароҳои мардумии сокинон дидан намуданд.

Хунаромандони деҳаи Баҳористон Акрамова Момаҷон, Набиева Тозагул, Раҳимова Гавҳарбӣ, Ҳасанова Тозагул хунари дастсехти худро, аз қабили гулдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, қуракдӯзӣ, риштабӯфӣ, рӯймолдӯзӣ, қурғаю чодар ва тоқии чаканро ба намоиш

гузоштанд.

Сипас, дар рафти ҷорабинӣ омӯзгори муассисаи таълимии №19 Аличон Раҳмонов дар якҷоягӣ бо хонандагони ин муассисаи таълимӣ баҳшида ба муносибатҳои дӯстонаи ду кишвари ҳамҷавор Тоҷикистон ва Ўзбекистон, ки бо сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст, шеърӣ сурудхонӣ карданд.

н.ФАРҲОР

ИСТИҚЛОЛИЯТ - ДАСТОВАРДИ БЕБАҲОИ МИЛЛАТ!



Бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ Давлатҷон Гаффорзода аз хунароҳои мардумӣ хунаромандони деҳаи Кодара 2 аз наздик шинос шуда, бо хунаромандон суҳбат намуд.

Давлатҷон Гаффорзода дар бораи эълон гардидаи Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ, Дахсолаи байналмилалии амал «Об барои руш-

ди устувор, солҳои 2018-2028» ва дар бораи аз байн бурдани таасуби динӣ ва хурофотпарастӣ бо ҳадафи солим нигоҳ доштани маънавияти ҷомеа суханронӣ кард.

Бо ҷағғолон, хунаромандони хушсалтика, соҳмондихандагони ин ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон Гаффорзода сипосномаҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияро супорид.

Дар охир кормандони Филармонияи мардумии ба номи Одина Ҳошимови ноҳия ба ҷамъомадагон барномаи консерти пешниҳод намуданд.

н.ҲАМАДОНИ

ДАР ПАРТАВИ АКСИЯИ ҲИЗБИИ «ЯҚҶОЯ ҲАЛ МЕНУЕМ!» БУНГОҶИ ТИББӢ СОХТА МЕШАВАД

Дар суҳбат бо сокинони деҳаи Наврӯҳои ҷамоати деҳоти ба номи Лоҳутӣ, ки аз рӯи чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ ва суҳбат дар ташкилоту муассиса ва маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронида шуд, мудири шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия С. Сатторов ба ҳозирин дар баробари шарҳу тавзеҳи самтҳои афзалиятнокии ҷағғолияти ҲХДТ дар бораи амалҳои террористӣ маълумоти муфассал дод. Қайд намуд, ки роҳбарону ҷағғолони фирории ТГЭ ҲНИ, ки айни ҳол аз ҷавобгарӣ дар назди қонун гуруҳта, дар хоричи кишвар паноҳ мебаранд,



бо ҳар роҳ мекушанд, ки худро аз ҳама гуноҳу ори нишон диҳанд, доғи ташкилоти террористиро аз номи хизбашон бардоранд. Онҳо бо ин кӯшишҳо меҳоданд ТГЭ ҲНИ-ро ҳамчун хизби сиёсӣ ва худро ҷабрдида муаррифи намоянд, то аз он дастгирӣ моддӣ ва молӣ маблағгузориён бенасиб намонанд.

Вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия аз

ҳавзаи интихоботии №24 Ҳ.Ҳикматуллоев мавзӯро пайгирӣ намуда, дар охир ҷағғолияти ТГЭ ҲНИ ва амалҳои террористии содирнамудаи онро маҳкум намуд.

Дар партави Аксияи тарғиботӣ-амалии хизби тахти унвони «Яқҷоя ҳал менуем!» ҷамъомадагон бо қувваи худ соҳтмони бинои Маркази саломатиро дар деҳа ба уҳда гирифтанд.

н.ХОВАЛИНГ

ХУНАРОМАНДОНИ ХУШЗАВҚ БА ОЗМУНҲОИ ҲИЗБӢ
ОМОДАГӢ ДИДА ИСТОДААНД

Дар доираи чадвали баргузори воҳӯриву мулокот дар қорхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳаллаҳои ноҳияи Хуросон бо иштироки муовини раис-мудири шӯъбаи ташкилӣ ва бахисогирии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон Азизӣ Сабоҳат ва дигар шахсонӣ даъватӣ дар деҳаи Гу-

лисонӣ ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ атрофи самтҳои афзалиятнокии ҷағғолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Соли тақвияти робита бо маҳал, ҷорабиниҳои фарҳангӣ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ воҳӯри доир гардид.

Зимнан Сабоҳат Азизӣ мақсади воҳӯриву ба иштирокдорон фаҳмонид, атро-

фи самтҳои афзалиятнокии ҷағғолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, эълон гардидаи соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ, дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, эҳёи хунароҳои мардумӣ, либоси миллӣ ва татбиқи

Аксияи тарғиботӣ-амалии хизби тахти унвони «Яқҷоя ҳал менуем!» андешаронӣ намуд.

Дар қисмати фарҳангии воҳӯри мавсуф аз хунаро маҳорати занону бонувони хунаромандӣ деҳа, ки бо шаклу услуби қадима ба намоиш гузошта буданд, дидан карда, бехтаринҳо барои иштирок дар озмуноҳои хизби даъват карда шуданд.

н.ХУРОСОН

Тибқи нақшаи қорӣ ва чадвали баргузори воҳӯриву мулокотҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун дар деҳаи Пахтақори ҷамоати деҳоти Панҷи ноҳияи Чайхун баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ, инчунин ҷиҳати расонида-ни моҳияти самтҳои аф-

ПАЙРАВИ АЗ ҲХДТ РОҶЕСТ БАРОИ РАСИДАН БА
ОЯНДАИ ДУРАХШОН!

залятнокии ҷағғолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба сокинон ва қабули аъзо ба сафи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз ҳисоби ҷағғолони маҳалла бо иштироки муовини раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Насим Сабуллоев, мудири шӯъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Фарҳод Обидзода ва вакили Маҷлиси вакилони халқи ҷамоати деҳоти Панҷи ноҳия Сафархон

Мирзорахимзода ҷорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ доир гардид.

Ҷорабиниҳои мазкурро кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Насим Сабуллоев, Фарҳод Обидзода ва вакил Сафархон Мирзорахимзода бо аз назаргузарони намоиши хунароҳои мардумӣ ва ҳӯроҳои миллӣ хусни ифтихоҳ баҳшида, ба хунаромандони маҳаллаи мазкур, ки ба эҳёи хунароҳои мардумӣ машғуланд, як ҷаҳон таҳсини офарин хонданд. Чунки дар ҷорабинӣ

тамоми хунароҳои мардумӣ ва ҳӯроҳои миллӣ ҳоси мардуми тамаддунофари тоҷик ба намоиш гузошта шуда буд, ки фарҳанги миллати тоҷикро муаррифи менамуд.

Дар рафти ҷорабиниҳои хизби масъулин вобаста ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ муфассал суханронӣ намуда, аз ҳозирин даъват ба амал оварданд, ки баҳри боз ҳам бештар истехсол намудани хунароҳои мардумӣ ва ҷалби ҷавонон ба истехсоли он кӯшиш ба харҷ диҳанд.

н.ЧАЙҲУН

ШУКРОНАИ ХОКИ ИН ВАТАН БОЯД КАРД!



Воҳӯри кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддин Шохин дар деҳаи Кишт бо сокинону ҷавонон ва ҷағғолони хизб атрофи самтҳои афзалиятнокии ҷағғолияти хизбӣ, баргузори ҷорабиниҳои фарҳангӣ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ва Соли тақвияти робита бо маҳал доир гардид.

Воҳӯриву мудири шӯъбаи қор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддин Шохин Сунатуллоева Мавзуна қушода, доир ба самтҳои афзалият-

ТГЭ ҲНИ, хизми арзишҳои миллӣ, расидан ба қадри дастовардҳои бузурги Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ, тарбияи дурусти ҷавонону наврасон дар роҳи ватандӯстӣ, ҳудӯгоҳӣ, ҳештаншинӣ, саҳм гузоштан ба меҳнату заҳмати содиқонаву софдилона дар қорҳои ободониву созандагӣ андешаронӣ карда, афзуд, ки хатарҳои ҷаҳони имрӯза ба монанди терроризму экстремизм ва коррупция, ки ҳама аз омилҳои хатарноктарини ҷомеа ба ҳисоб рафта, ба амнияти миллӣ ва Истиқлолияти давлатӣ таҳдид менамояд, даъват ба амал овард, ки мубориза алайҳи ин омилҳо муборизаи дастаҷамъона мебошад.

Душманони миллат намеҳоданд Ватани азизамон рушду нумӯ ва пешрафта гардад, мардумаш зиндагӣ осудаву ором дошта бошад ва бо ҳар баҳона, хиллаву найрангҳои худ фазои тинчу ороми моро губоролуд созанд.

н.Ш.ШОҶИН



ШАЙТОН ДАР СИМОИ ОДАМӢ

ё танҳо Алим Шерзамонов мисли шайтони палид қодир аст, миёни инсонҳо извою дасиса эҷод кунад

Миллати сарбаланди тоҷик тӯли ҳазорсолаҳои таърих ҳама чизро дид: бедавлатию соҳибдавлатӣ, садокати фарзандони бонангу ор ва хиёнати фарзандони фурӯхташуда, игвою дасиса ва хиёнати руҳониёни дин ва ғасбу куштори бародар бо дасти бародар ва ғайра. Аммо шояд боре ба худ суол накардем, ки ин ҳамаро сабаб чи буд? Чаро дар муқоиса бо таърихи дигар қавму қабила ва миллатҳое, ки мисли мо куҳантаъриханд ин ҳама зулму ситаму куштору истибдоду хиёнату ихонат болои мардуми мо бештар буд. Шояд сабабаш ин буд, ки мо дар тӯли ҳазорсолаҳо ба фаҳми чи будани як миллату як сарзамину як тақдирро як оянда нарасидем. Ба миллати худ доништаю надоништа хиёнат кардем, кӯшидем ва ё кӯшиданд тавассути ҳуди мо моро ба ҳам шуронанд, ҷанг андозанд, болои поин гузоранд моро аз ҳамдигар норозӣ кунанд. Аламовараш ин аст, ки ин кор ҳамеша тавассути фарзандоне аз хуни тоҷик, аз хоки тоҷик ва бахриваршудае аз хони тоҷик сурат мегирад. Суоли матраҳ ин аст, ки наҳд дар замири ин миллат чунин кошта шуда бошад, ки моро бо дасти фарзандони худамон ба игво мекашанду, аз ҳам ҷудо месозанд. Моро бо дасти фарзандони худамон, ки манқуртшудаанд, ба ҳам мешуронанд ва

Нигоштаи Шерзамон Алимовро дар саҳифаи фейсбукиаш хонда ин ва чандин суолҳое, ки дар боло нигоштам зеҳнамро хира сохт. Наҳд ин фарзанди тоҷик то ин дараҷа ба пулу моли хоричиёну аҷнабиен фурӯхтаю ғулом шуда бошад, ки имрӯз бо гуфтору рафтору пиндору кирдораш нобахшиданитарин ихонатро ба Ватану миллаташ раво мебинанд?! Наҳд ин тоҷики аз домони тоҷик сабздаю нони хони тоҷикро хӯрдаю калоншуда, имрӯз худро тоҷик нашуморад. Наҳд худ, чунон мурочиат мекунад, ки балки гӯё тамоми мардуми Бадахшон ғайритоҷик бошанд. Ин хиёнат аст бар миллати худу сарзамини худ.

Игвою дасиса ва тавтеа, ки танҳо аз шайтон сохтаю бофта аст, дар суҳанонаш эҳсос мешавад. Хайри инсонро танҳо шайтон метавонад ҳамчун шарри ӯ тавсиф намояд. Наҳд мусодираи силоху маводи муҳаддиру дастгир кардани чанд ҷинояткоре, ки барои ҳуди мардуми Бадахшон бадбахтӣ овар-

дасту бадбахтӣ меорад, боиси коштани тухми нифоку, маънидод кардан ба рӯзҳои шум гардида бошад. Қадом соҳибқал ин корхоро, ки ба хотири салоҳи мардуми оддии бечора аст, боиси бадбахтию нифок мешуморад? То кай бо тавтеаи Алимӯ чанд нафари дигар мардуми бечораи ноогоҳи Бадахшон барои чанд нашъачалобу силохфурӯш бояд ба хиёбон бароянду назди мақомот чамъ оянд? То кай як инсон метавонад, то ин дараҷа игвогару хоин ва беномус бошад, ки бо шӯрондани мардум худрову манфиатҳои ғаразноки худро пушти домони чанд зан пинҳон созад.

Қадом хомӯш набуданро Алим такозо дорад? Хомӯш нанишастан пайи дастгирию пуштибонӣ аз туву чанд ҷинояткори дигар? Албатта ҳадафу мақсадат мушаххас аст. Аммо ман бароят меғӯям: ин мардум аз туву тубаринҳои ҷинояткор, ки ба ҷуз нашъаманду нашъачалобу силохфурӯшу қочоқчию майхораи маишати кардани фарзандони онҳо кори дигар надоред, садҳо маротиба безор аст, безор. Бо ин гуфтаҳо, ки дар сафи пеши муборизин алайҳи маҳалгароиву «ту тоҷик»-у «ман помири»-гӯи қарор дорӣ наметавонӣ шарри бадат, яъне боз миёни мардум ҷудоандозиву игвоандозитаро пӯшонӣ. Зеро ту шайтонӣ, аммо ин мардум, ки нодон нестанд. Вале ин дафъа аз ҳама худуд гузаштӣ. Ман помири-ву фалонӣ кучой гуфтани кам буд, ки ман помири-ву ту тоҷик гуфтаниро оғоз кардӣ. Ин, ки волоияти қонун дар як гӯшаи Тоҷикистон таъмин мешавад, мардум осуда мешаванд, барои туи шайтон нооромӣ меорад? Қасе ҷудоандоз нест, фақат туи, ки миёни мардуми ду минтақаи Тоҷикистон, ки як миллатанд, ҷудой меандозӣ. Чи ҷои бонги изтироб? Магар мубориза алайҳи ҷинояткорию ҷиноят боиси бонги изтироб аст? Инро аз кӣ омӯхтӣ? Магар аврупоӣ шуда тинчию амониро боиси изтироб медонӣ? Ё қадом нақшаҳои шумро хоҷагонат дар сари ту тавассути Бадахшону бадахшониҳо мепарвариданд, ки дар пайи барабасравист?!

Эй шайтон дар хотир дошта бош, ки помири тоҷик аст, Помир ҷузъи ҷудонопазири Тоҷикистон!!!

Қозибек ДОДИХУДОЕВ,
сокини ноҳияи Ҷайхун

БОРИ КАЧ ҲЕЧ ГОҲ БА МАНЗИЛ НАМЕРАСАД...

Дар воқеъ, имрӯзҳо миллати тоҷик баъд аз ба даст овардани Истиклолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ тавонистааст ба дастовардҳои назаррас ва намоён ноил гардад.

Самараи Ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама дар кишвари мо ин оромӣ, сулҳу субот ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. Бо кӯшишу талошҳои фарзандони фарзонаи ин миллат, хусусан талошҳои шабонарӯзии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти махбуи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳибистиклолӣ дар кишвари мо сулҳу пайдор гардид. Аммо имрӯзҳо ҳастанд нафароне, ки аз сарчамъ гардидани миллати тоҷик, сулҳу субот ва оромии ин кишвар ва ба пешравии иқтисодиву иҷтимоии он кинаву бадбинӣ дошта, миёни аҳолии сулҳпарвар ва меҳнатдӯсти тоҷик бо ҳар роҳу восита тафриқандозӣ менамоянд.

Яке аз чунин кӯрнамакон гурӯҳи наҳзатиёни хоин мебошанд, ки қуфри неъматҳои озодиву истиқлол намуда, ғуломи бегонаҳо гаштаанд. Бештар

дар хоричи кишвар ҳам обрӯву эътиборашонро аз даст додаанд. Ин наҳзатиён, хусусан ифротгароён дар тасаввуроти ҷавонони мо тамаддуни исломиро нодуруст шарҳ дода, дар маҷмӯъ дар назди қулли мусулмонон беътибор гардидаанд.

Ба афроде, ки миёни мардум тафриқандозӣ менамоянд, бояд расонем, ки “Бори қач ҳеч гоҳ ба манзил намерасад...” ва барои ҳамватанони азиз ҷӣ гунае, ки Роҳбари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша қайд менамоянд, аз даст надодани зиракии сиёсиро лозим мешуморем.

Онҳо ба ҳар роҳе набошад мекӯшанд, ки садди роҳи зиндагии хушбахтонаи мардум гарданд. Вале ҳама кӯшишҳои онҳо барбод рафт ва тирашон хок хӯрд.

Наҳзатиёни лаънаткардаи халқ чун ҳар ташкилоти дигари террористӣ-экстремистӣ ҳадафи дар Тоҷикистон ноором сохтанро доранд, ки мардуми бофархангу қабираи мо инро бисёр хуб медонанд бар зидди ин хоинони миллат ҳамеша мубориза мебаранду хоҳанд бурд. Аҷиб ин аст, ки ҳамин наҳзатиён меҳонад ҳамеша



ин тафриқандозихоро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ он хоиноне анҷом медиҳанд, ки дар давлатҳои хорич, хусусан Аврупо суқунат дошта, зархариди хоҷагони бадхои миллатамон гаштаанд. Наҳзатиён нангу номусашонро фурӯхта имрӯзҳо дар пайи гумроҳ кардани дигар ҷавонони бетачриба мебошанд. Аммо имрӯз миллати тоҷик бо роҳбарии Пешвои миллат ва фарзандони боору номуш тавонистааст, ки дар таърихи наонқадар дарози соҳибистиклолӣ як зиндагии шоистаро барои худ аз ҷиҳати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ барпо намояд.

Таърих ба ҳама суолҳо ҷавоб дорад. Бо гузашти ду даҳсола аз итмоми ҷанги шаҳрвандӣ воқеияти он рӯзҳо ба ҳамагон аён аст, ки аз сӯи собиқ маъсулони ташкилоти террористӣ-экстремистии ҳизби наҳзат боз ба сари мардуми тоҷик нооромихоро меҳонад ташкил кунанд. Пайваста тавассути маводи игвоангезона бар сари миллати тоҷик ва намоёндагони давлату Ҷумҳурат борони тухматҳо мерезанд, баҳсу мунозираҳо карда, баромадҳои бемаврид ва бемазмунро баён менамоянд.

Махсусан ҳамин паймонсозиҳои мазҳакавиашон нишон дод, ки ди-

вахму тарсро ба сари миллати мо гузоранд.

Аммо сулҳу ваҳдат орзуву омили қулли мардуми кишвар аст, мо ҷавонмардон намегузорем, ки чунин нохалафон боз дубора ба сари халқи мо мақсадҳои ғаразноки худро амалӣ созанд.

Мо ояндаи неки давлату миллатро дар суботу оромӣ мебинем ва Тоҷикистони бихиштосои худро ҳамчун гавҳараки ҷашм аз нохалафони беватан ҳифз менамоем.



Зубайдулло СОХИБОВ, узви гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси вакилони халқи ш.Бохтар

НАТИҶАГИРӢ АЗ ҶАЪОЛИЯТИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР НУҲ МОҲИ СОЛИ 2018



Дар толори маҷлисигоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоят оид ба натиҷаҳои ҷаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар нӯҳ моҳи соли 2018 таҳти раёсати Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ раиси Кумитаи

иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон баргузор гардид.

Дар маҷлис аъзон Раёсат, кормандони Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоят, раисони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуданд.

Зимнан, А. Раҳмонзода

маҷлисро хусни оғоз баҳшида, иштирокдоронро бо рӯзномаи маҷлис шинос кард.

Баъдан муовини раисроҳбари Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Неъматулло аз рӯи масъалаи якуми маҷлис «Оид ба натиҷаҳои ҷаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар нӯҳ моҳи соли 2018 ва вазифаҳои минбаъдаи сохторҳои хизбӣ» гузориш дод.

Пас аз шунидани гузориш Раҳмонзода Абдулло аз раисони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо оид ба натиҷаҳои ҷаъолияти Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намудани камбудихои ҷойдошта супоришҳои қатъӣ дод.

БАДАҲШОН БА МАРҶИЛАИ НАВИ РУШД ВОРИД ГАРДИДАСТ

Бо мақсади омӯзиши ҷаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон ва тақвият бахшидан ба кори ташкилотҳои хизбӣ вилоят бо дастури Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ гурӯҳи корӣ дар ҳайати роҳбар ва кормандони дастгоҳи КИМ ҲХДТ Хонов Абдурахмон, Наимов Маҳмадулло, Илҳомҷон Ҳамидов ва кормандони масъули Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Ҳамидиён Орзу, вилояти Суғд Саидов Фирдавс ва шаҳри Душанбе Муродов Ҷӯрабек аз 15-ум то 19-уми октябри соли равон ба вилояти Бадахшон сафарбар гардиданд.

Зимни сафари корӣ масъулин бо ҷалби роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии хизбӣ курси омӯзишӣ ташкил карда, ҳамзамон дар қисмҳои ҳарбӣ бо сарбозон ва дар деҳаву маҳаллаҳо бо сокинон вохӯриву суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд.

Зимни суҳбату мулоқот бо сокинон аён гардид, ки сокинони Бадахшон, аз ҷумла шаҳрвандони шаҳри Хоруғ пайваста шукри суботу оромӣ намуда, сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар амал татбиқ намуда истодаанд. Ин аст, ки дар заминаи эълон шудани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва



хунаҳои мардуми Бадахшон ба марҷилаи нави рушд ворид гардид. Сокинони меҳмондӯсти шаҳру ноҳияҳои вилоят сайёҳони дохиливу хориҷиро бо чехраи гарм истиқбол гирифта, бо рушди қорҳои хонагӣ пайваста онҳоро бо пешниҳоди армуғонҳои ҷолибу баёнғари табиати бихиштосои кишвар хушхал месозанд.

НАМОИШИ ХУНАҲОИ МАРДУМӢ ДАР МАҲАЛ

Мутобики нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав дар маҳаллаи Бешкенти ҷамоати деҳоти Истиқлол бо мақсади амалигардонии Соли тақвияти робита бо маҳал ва татбиқи Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ бо сокинон вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар он раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Алиева Сураё иштирок дошта, зимни андешаронӣ қайд намуд, ки сокинони маҳаллаи Бешкент бо як масъулияти баланд ва ифтихори ватандорӣ ҷиҳати сазовор амалӣ намудани Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ бо омодагии мукаммалу ҷолиб ҷорабинии



сатҳи баланди фархангиро баргузор намуданд. Ҷорабинӣ бо як хунаҳандии эҷодкорона ва бо малакаи баланди ватандӯстона, хифзи суннату анъанаҳои мардумӣ, рушди қорҳои хонагӣ ташкил ва баргузор гардида истодааст.

Мавсуф дар маҷмӯъ оид ба масъалаҳои густариши урфу одатҳои неки мардумӣ дар

рушду нумӯи кишвар ва тарбияи ахлоқику маънавии ҷомеа ва ҷудо намудани онҳо аз хурофоту дигар амалҳои зарарнок маълумот дода қайд кард, ки урфу одатҳои мардумиро таҳлил намоем ва мвриди омӯзиш қарор дода, ҳикмату фалсафаи онҳоро дар зиндагии ҳаррӯзаамон мавриди амал қарор диҳем.

н.Н.ХУСРАВ



ҶАҶОН ДАР ЯК ҶУМЛА

► Дар наздикии шаҳри Илани Тайван қатори мусофирбар аз роҳи оҳан берун шуд, ки бар асари ҳодиса 22 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 170 тани дигар захмҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд;

► Дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Чексонвилли штати Флоридаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпарронӣ ба амал омада, бар асари ҳодиса 6 нафар захм бардошт, ки вазъи саломатии 3 тани онҳо вазнин арзёбӣ мешавад;

► Дар яке аз кӯчаҳои шаҳри Идлиби Сурия автомобили бо маводи тарканда мучаҳҳаз ба қор дароварда шуд, ки бар асари ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, 10 тани дигар захмӣ шуд;

► Дар кишвари Краснодар Федератсияи Россия бо нишонаҳои захрелудшавӣ ва мубтало ба бемории шадиди меъда аз роҳи истифодаи оби нопок 53 нафар дар беморхона бистарӣ гардид;

► Дар иёлати Боливари Венесуэла, дар яке аз қонҳои тилло 7 нафар нақбқан ба қатл расонида шуд, ки кормандони мақомоти полиси мамлакат дар ин ҷиноят исёнғарони Колумбияро гунаҳгор меҳисобанд;

► Дар яке аз қоллечҳои шаҳри Керчи Қримак донишҷӯ аз ярок қониби одамон оташ кушод, ки бар асари ҳодиса ба 20 нафар расида, 50 тани дигар захмӣ гардид;

► Теъдоди ғавтидагон бар асари тӯфони «Титли» дар штати Ориссаи Ҳиндустон ба 57 нафар расид, ки бештари онҳо дар натиҷаи фаромадани ярҷ, обҳезӣ ва дигар ҳодисаҳои нохӯши табиӣ ба ҳалокат расидаанд.

► Дар қисми шимолии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аз қониби шахси марғталаб тарқиш ба амал оварда шуд, ки дар натиҷа ду сокинони ошошта ба ҳалокат расид;

► Дар Непал, аз қаторкӯҳҳои Ҳимолой тарма фаромад, ки бар асари он 9 нафар сайёҳон ба ҳалокат расиданд;

► Дар шаҳри Шихаои Ҷумҳурии Халқии Хитой, дар қони ангишт тарқиш ба амал омад, ки бар асари ҳодиса 5 нафар ба ҳалокат расида, 3 тани дигар захм бардошт;

► Дар Эквадор зимни амалиёти сохторҳои қудратӣ, ки бар зидди гурӯҳҳои нашъачаллоб сураи гирифт, интиқоли ғайриқонунии 1 тонна маводи муҳаддир пешғирӣ карда шуд;

► Дар минтақаи ғайринизомӣ, воқеъ дар вилояти Идлиби Сурия миёни нерӯҳои давлатӣ ва шӯришғарони мусаллаҳ тирпарронӣ ба амал омад, ки дар пайи ҳодиса ду сарбози Артиши Сурия ба ҳалокат расид;

► Дар як қатор минтақаҳои наздисоҳилии Испания Португалия ва Фрнсия дар пайи хуруҷи тӯфони «Лесли» обҳезӣ ба амал омад, ки дар баробари хисороти молӣ инчунин дар Франция 10 нафар ба ҳалокат расидааст;

► Шумораи ғавтидагони тӯфони «Майкл» дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба 33 нафар расид, ки аксарияти ҳалокшудагон сокинони иёлоти Флорида мебошанд.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули ҷоп:

Орзу ҲАМИДИЁН

Ҳайати мушовара:
Давлатиҷох ГУЛМАҲМАДЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:

Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Хусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат нақунанд ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нағирад.

Ақсу дарҳост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулиятро доранд.

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:

735140, ш. Бохтар,
қўчай Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70



Ҷопхонаи ҶДММ «Шоҳин-С», теъдод: 11400 нусха